

## ДАР БОРАИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2007

### ҚАРОРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ҚАБУЛ НАМУДАНИ ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН «ДАР БОРАИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2007»

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007» қабул карда шавад.

2. Дурнамои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2009 маъқул дониста шавад.

3. Кумитаҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ назорати иҷроии буҷетро ба роҳ монда, истифодаи мақсадноку самарабахши маблағҳои буҷетиро аз ҷониби маблағгирандагон таҳлил ва ҳангоми зарурат натиҷаи таҳлилро барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- ҳаҷми умумии Буҷети давлатии тасдиқшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои соли 2007 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузори ба маблағи 3195410 ҳазор сомонӣ ва ҳаҷми умумии хароҷотҳо ба маблағи 3290910 ҳазор сомонӣ, бо барзиёдии хароҷот нисбат ба манбаъҳои маблағгузори –95500 ҳазор сомонӣ барои иҷро қабул намояд;

- маблағгузориҳои чорабиниҳои дар буҷет пешбинишударо, дар доираи маблағи тасдиқшуда мутаносибан баробари даромади воқеӣ, таъмин намояд;

- ҳангоми қабул намудани қарорҳое, ки дар дурнамои миёнамӯҳлат аз ҳисоби захираҳои молиявии давлат маблағгузориҳо талаб менамоянд, нишондиҳандаҳои пешбининамудаи дурнамои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2008-2009 ба инобат гирад;

- барои кам кардани бақияпулии корхона ва ташкилотҳо оид ба пардохти андозии солҳои гузашта бо назардошти зарурати пӯшонидани қарзи то 1 январи соли 2007 чамбардидаи ташкилотҳои буҷетӣ дар назди ташкилотҳо-кредиторҳо, сарфи назар аз шакли моликият, чораҳо андешад;

- истифодаи мақсадноки маблағҳои фонди инноватсионии Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик»-ро аз тарафи Вазорати энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 60 фоизи маблағи аз додани сертификат бадастомада, ки ба ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва бозрасии савдои назди Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон монанд мешавад, аз тарафи Агентии мазкур таъмин намоянд;

- оид ба пардохти ҳаққи истифодаи барқ, газ, алоқа, хизматрасонии коммуналӣ ва дигар хизматрасониҳо аз тариқи бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳо андешад;

- тавассути воситаҳои ахбори омма дар ҳар се моҳ оид ба рафти иҷроии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007 ахборот диҳад.

5. Бонки миллии Тоҷикистон:

- яқоя бо Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк», Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонкҳои тижоратии ҷумҳурӣ аз рӯи меъёрҳои муқаррарнамудаи моддаҳои 8 ва 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007» андозу даромадҳоро сари вақт ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ гузаронад;

- аз рӯи амалиёти вобаста ба хизматрасонии ўҳдадорихои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, иҷроии ҳисобу китоб ва пардохтҳоро оид ба ўҳдадорихои қарзии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд;

-барои сари вақт иҷро кардани пардохтҳои асъории Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007 мубодилаи маблағҳои бучетиро ба асъори хориҷӣ мувофиқи дархости Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи қурби расмӣ бозори байнибонкӣ асъор таъмин намояд.

**Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси  
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**С. ХАЙРУЛЛОЕВ**

**ш. Душанбе, 22 ноябри соли 2006, №396.**

### **Қонуни**

**Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли  
2007»**

**(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2006, №11, мод.475; соли 2007, №5,  
мод.354;  
№6, мод. 431; Қ. ҚТ аз 8.10.07с №336)**

**Моддаи 1.** Ҳаҷми умумии Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007 аз ҳисоби  
хамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба маблағи 3195410 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла:

- воридоти андозӣ - 1689524 ҳазор сомонӣ;
- воридоти ғайриандозӣ - 125335 ҳазор сомонӣ;
- грантҳо барои дастгирии бучет - 32800 ҳазор сомонӣ;
- грантҳо ва қарзҳо барои амалӣ намудани лоиҳаҳои инвеститсионӣ - 489744 ҳазор сомонӣ;
- қарзҳои давлатӣ - 778500 ҳазор сомонӣ;
- маблағҳои махсуси ташкилотҳои бучетӣ - 79507 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 2.** Ҳаҷми умумии хароҷоти Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007 ба  
маблағи 3290910 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои маблағгузори:

- мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ - 259993 ҳазор сомонӣ;
- мудофия- 149224 ҳазор сомонӣ;
- мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҳуқуқӣ- 160898 ҳазор сомонӣ;
- маориф- 506323 ҳазор сомонӣ;
- нигоҳдории тандурустӣ - 178267 ҳазор сомонӣ;
- чорабиниҳои фарҳангӣ оммавӣ ва солимгардонӣ - 74339 ҳазор сомонӣ;
- ҳифзи иҷтимоии аҳоли - 344119 ҳазор сомонӣ;
- хоҷагии манзилию коммуналӣ - 139690 ҳазор сомонӣ;
- комплекси сӯзишворию энергетикӣ- 571863 ҳазор сомонӣ;
- соҳаи кишоварзӣ ва заминсозӣ- 176319 ҳазор сомонӣ;
- истихроҷ ва коркарди канданиҳои фойданок, саноати истехсоли маъдан ва сохтмон- 20764  
ҳазор сомонӣ;
- нақлиёт ва коммуникатсия- 536087 ҳазор сомонӣ;
- пардохти фоиз аз рӯи қарзҳои давлатӣ- 68433 ҳазор сомонӣ;
- дигар соҳаҳои иқтисодӣ ва хизматрасонӣ- 7423 ҳазор сомонӣ;
- хароҷотҳои дигар, - 97168 ҳазор сомонӣ;
- аз ҷумла, баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда - 12000 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 3.** Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007 аз рӯи даромад ба маблағи 1847659 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 1943159 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 95500 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 4.** Андозаи ниҳони касри Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007 ба андозаи 1,0 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 95500 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Манбаи пӯшонидани касри бучет ба таври зайл муайян карда шавад:

- даромад аз хусусигардони моликияти давлатӣ – 10000 ҳазор сомонӣ;
- даромад аз фурӯши векселҳои хазинадорӣ – 5000 ҳазор сомонӣ;
- аз ҳисоби депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2007 – 80500 ҳазор сомонӣ.

Маблағгузориҳои пардохти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 1,1 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 105960 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби қарзҳои Бонки умумичаҳонӣ, Бонки рушди Осие ва депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2007 муайян карда шавад.

**Моддаи 5.** Бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2007 аз рӯи даромад ба маблағи 1176703 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 1271634 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 94931 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 6.** Бучети **Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа** барои соли 2007 аз рӯи даромад ба маблағи 325000 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 330000 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 5000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад. Касри бучети **Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа** аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ пӯшонидани шавад.

**Моддаи 7.** Дар соли 2007 ҳаҷми бучетҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти субвенсияе, ки аз бучети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад, ба маблағи 613659 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 614228 ҳазор сомонӣ бо касри 569 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

**Моддаи 8.** Дар соли 2007 ба бучети ҷумҳуриявӣ андоз ва даромадҳои ғайриандозии зерин ворид карда шаванд:

- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминий - 100 фоиз;
- андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо - 100 фоиз;
- боҷи гумрукӣ - 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба воситаи мақомоти гумрук ворид мешавад - 100 фоиз;
- пардохтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии ҷумҳуриявӣ, инчунин пардохт барои дохил шудан ба қаламрав ва истифодаи роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон - 100 фоиз;
- аз Заводи алюминийи Тоҷикистон ва Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андоз аз ғайриандоз ва андозҳои ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо - 100 фоиз;
- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва корхонаҳои тобеи Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз ғайриандоз ва андозҳои ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо - 100 фоиз;
- аз Бонки давлатии амонатгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» андоз аз ғайриандоз ва андозҳои ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо - 100 фоиз.

**Моддаи 9.** Дар соли 2007 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андоз ва даромади умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда ворид мешаванд, ба бучети ҷумҳуриявӣ ва бучетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносубҳои (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- андоз аз арзиши иловашуда:
  - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;
  - аз шаҳри Душанбе – 30 фоиз ба бучети шаҳр ва 70 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
  - аз шаҳри Турсунзода – 48 фоиз ба бучети шаҳр ва 52 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;
- андоз аз ғайриандоз ва андозҳои ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо:
  - ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе) – 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе – 20 фоиз ба бучети шаҳр ва 80 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
- андози даромад аз шахсони воқеӣ:  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;  
аз шаҳри Душанбе – 60 фоиз ба бучети шаҳр ва 40 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Турсунзода - 60 фоиз ба бучети шаҳр ва 40 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;  
аз шаҳри Душанбе – 70 фоиз ба бучети шаҳр ва 30 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Турсунзода – 60 фоиз ба бучети шаҳр ва 40 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
- аксизҳо:  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе) – 100 фоиз;  
аз шаҳри Душанбе – 31 фоиз ба бучети шаҳр ва 69 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;  
- андози замин:  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;  
- андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад:  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;  
- андозҳо аз истифодабарандагони қазри замин:  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;  
- боҷи давлатӣ:  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;  
- андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ:  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;  
- андозу дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ (андоз аз амволи ғайриманқул, андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт, андоз аз фурӯши чакана, андози даромад дар асоси патент, дигар пардохтҳо ва даромадҳои ғайриандозӣ):  
ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;  
- маблағҳои аз нақшаи тасдиқгардида барзиёд воридшудаи андозҳои бучети ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе ба бучети шаҳри Душанбе гузаронида шаванд.

**Моддаи 10.** Дар соли 2007 воридоти сӯзишворӣ ва рағғанҳои молидани ба маблағи 10,0 млн. сомонӣ, ғалла ба маблағи 5,0 млн. сомонӣ барои ташаккул додан ва пурра кардани Фонди давлатии захираҳои моддии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардида ва аз ҳисоби Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ карда мешавад ва инчунин воридоти гази табиӣ ва барқ аз андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз озод карда шаванд.

**Моддаи 11.** Воридоти техника ва нақлиётҳои коммуналию мусофиркашонӣ, битуми тамғаи БНД 60/90 дар соли 2007, ки шумора ва ҳаҷми онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад ва аз ҳисоби бучети маҳаллии шаҳри Душанбе харида шуда, барои пурра намудани парки нақлиёти коммуналию мусофиркашонӣ ва таъмири асосии роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе равона мегарданд, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда шаванд.

Мазути камсулфур ки Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи «Маркази барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе» ворид менамояд ва миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андози аксизӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда шаванд.

**Моддаи 12.** Дар соли 2007 ичрои қор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони меҳмонхонаи панҷситорадор воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, бинои маъмурӣ бо меҳмонхона воқеъ дар кӯчаи Айнӣ, меҳмонхонаи «Исмоили Сомонӣ» воқеъ дар хиёбони Рудақӣ, маҷмааи меҳмонхона воқеъ дар кӯчаи Бухоро, меҳмонхонаи панҷситорадор воқеъ дар кӯчаи Айнӣ, Маркази фарҳангии «Осиёи Миёна» воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, меҳмонхонаи «Сирена Душанбе» дар хиёбони Рудақӣ ва қорхонаи ресандагию бофандагӣ бо сеҳи рангубор дар шаҳри Душанбе, **иншоотҳои соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти**

**Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд** аз пардохти андозҳои зерин озод карда мешаванд:

- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз ғоидаи шахсони ҳуқуқӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо;
- андоз аз амволи ғайриманқул;
- андози иҷтимоӣ аз шахсоне, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд.

Воридоти молҳо барои сохтмони иншоотҳои дар ҳамин модда зикршуда, аз андоз аз арзиши иловашуда тибқи номгӯй ва дар ҳаҷме, ки аз ҷониби Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегарданд, озод карда мешаванд.

**Номгӯй, сметаҳои хароҷот, мӯҳлати оғоз ва анҷоми сохтмони иншоотҳои соҳаи маориф, ки минбаъд ройгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, бо Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда мешаванд.**

**Моддаи 13.** Дар соли 2007 ба Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» иҷозат дода шавад, ки ба фонди инноватсионии худ дар ҳаҷми то 20 фоиз аз хароҷоти мустақими истеҳсолӣ, ки ба арзиши аслии маҳсулот (кор, хизматрасонӣ) дохил карда мешавад, бо назардошти нигоҳ доштани ҳамаи пардохтҳои андозӣ ва ҳиссаҷудокунӣ ба Бучети давлатӣ бе тағйирдиҳии нархномаҳои амалкунанда, ба истиснои нархномаҳое, ки дар барномаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, гузаронад.

**Моддаи 14.** Дар бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2007 даромад аз ҳамаи субъектҳои хоҷагидори дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда ба маблағи умумии 1176703 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- андоз аз арзиши иловашуда - 634872 ҳазор сомонӣ;
- аксизҳо- 69837 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминии аввалия) - 62563 ҳазор сомонӣ;
  - андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо - 51973 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз ғоидаи шахсони ҳуқуқӣ - 37022 ҳазор сомонӣ;
- андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо - 18061 ҳазор сомонӣ;
- андози даромад аз шахсони воқеӣ - 23262 ҳазор сомонӣ;
- боҷҳои гумрукӣ - 110000 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард - 30643 ҳазор сомонӣ;
- даромадҳои дигари ғайриандозӣ - 105670 ҳазор сомонӣ;
- грантҳои ташкилотҳои байналмилалӣ - 32800 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 15.** Хароҷоти бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2007 аз рӯи тартиби тақсими вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:

Маблағгузори мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракуни - 179187 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 3255 ҳазор сомонӣ;
- Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 9558 ҳазор сомонӣ;
- Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 545 ҳазор сомонӣ;
- Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - 48919 ҳазор сомонӣ;
- Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - 415 ҳазор сомонӣ;
- кумитаҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - 6524 ҳазор сомонӣ;
- дастгирии барномаҳои сиёсати давлатии ҷавонон - 620 ҳазор сомонӣ;
- сафарҳои хизмати хориҷии кормандони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракуни, кирои (фраҳти) ҳавопаймоҳо - 7000 ҳазор сомонӣ;
  - вазоратҳо ва идораҳои машғули сиёсати молиявӣ ва андозу бучет - 39095 ҳазор сомонӣ;
  - вазоратҳо ва идораҳои машғули фаъолияти сиёсати берунӣ - 43097 ҳазор сомонӣ;

- вазоратҳо ва идораҳои машғули хизматрасониҳое, ки барои соҳаҳои иқтисодиёт хусусияти умумӣ доранд - 6732 ҳазор сомонӣ;

- тадқиқоти бунёдӣ ва илм - 13427 ҳазор сомонӣ;

аз он ҷумла:

- Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - 9339 ҳазор сомонӣ;

- Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 3231 ҳазор сомонӣ;

- дигар ташкилотҳо дар соҳаи илм - 857 ҳазор сомонӣ.

Маориф- 106136 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- таҳсилоти умумӣ - 43979 ҳазор сомонӣ;

- таҳсилоти олий ва миёнаи касбӣ - 39035 ҳазор сомонӣ;

- илмҳои амалӣ дар соҳаи маориф- 724 ҳазор сомонӣ;

- Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон - 591 ҳазор сомонӣ;

- дигар хароҷот дар соҳаи маориф - 21807 ҳазор сомонӣ.

Ниғаҳдории тандурустӣ- 36520 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- беморхонаҳо - 21346 ҳазор сомонӣ;

- дармонгоҳҳо ва нуқтаҳои тиббӣ- 318 ҳазор сомонӣ;

- илмҳои амалӣ дар соҳаи ниғаҳдории тандурустӣ - 910 ҳазор сомонӣ;

- Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 316 ҳазор сомонӣ;

- дигар ташкилотҳо ва чорабиниҳои соҳаи ниғаҳдории тандурустӣ - 13630 ҳазор сомонӣ.

Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ - 96020 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- таъминоти нафақаи сохторҳои қудратӣ ва мақомоти дигари давлатӣ - 28618 ҳазор сомонӣ;

- пардохти ҷубронпулӣ барои дастгирии иҷтимоии аҳоли - 31991 ҳазор сомонӣ;

- Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2691 ҳазор сомонӣ;

- муассисаҳои махсус барои маъҷубон ва пиронсолон - 5796 ҳазор сомонӣ;

- дигар ташкилотҳо ва чорабиниҳои соҳаи таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ - 26924 ҳазор сомонӣ.

Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ ва ҳифзи табиат - 18322 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- Кумитаи давлатии ҳифзи муҳити зист ва ҳоҷагии ҷангали Ҷумҳурии Тоҷикистон - 7663 ҳазор сомонӣ;

- илмҳои амалӣ дар соҳаи ҳифзи табиат - 50 ҳазор сомонӣ;

- Корхонаи воҳиди давлатии «Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ» - 2000 ҳазор сомонӣ;

- ғайраҳо дар соҳаи ҳоҷагии манзилию коммуналӣ - 8609 ҳазор сомонӣ.

Чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ, солидгардонӣ ва ҷамъиятӣ - 56125 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- телевизион ва радиошунавонӣ - 21263 ҳазор сомонӣ;

- Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон - 1451 ҳазор сомонӣ;

- илмҳои амалӣ дар соҳаи фарҳанг - 97 ҳазор сомонӣ;

- Кумитаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - 3103 ҳазор сомонӣ;

- матбуоти даврӣ ва нашриёт - 3187 ҳазор сомонӣ;

- ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи фарҳанг - 1024 ҳазор сомонӣ;

- мукофотҳои давлатӣ дар соҳаи фарҳанг - 100 ҳазор сомонӣ;

- дигар чорабиниҳо дар соҳаи фарҳанг - 25900 ҳазор сомонӣ.

Комплекси сӯзишворию – энергетикӣ - 45230 ҳазор сомонӣ.

Ҳоҷагии кишлоқ ва моҳидорӣ - 53247 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 10707 ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

- барои хариди тухмӣ - 1000 ҳазор сомонӣ;

- чорабиниҳои зиддиэпизоотӣ - 1100 ҳазор сомонӣ;
- чорабиниҳои зидди ҳашароти зараррасон – 1500 ҳазор сомонӣ;
- барои дастгирии боғу тоқпарварӣ - 1000 ҳазор сомонӣ.

Истихроҷ ва коркарди канданиҳои фойданок, саноати истеҳсоли маъдан ва сохтмон - 15803 ҳазор сомонӣ.

Нақлиёт ва коммуникатсия - 70117 ҳазор сомонӣ.

Вазоратҳо ва идораҳои машғули фаъолияти иқтисодӣ ва хизматрасонӣ - 6424 ҳазор сомонӣ.

Дигар чорабиниҳо - 156883 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- хизматрасонии ӯҳдадорихои қарзӣ - 68433 ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

а) пардохти фоизи қарзҳои берунӣ - 51433 ҳазор сомонӣ;

б) пардохти фоизи қарзҳои дохилӣ - 17000 ҳазор сомонӣ;

- хароҷоти шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани вазифаҳои пойтахт - 5000 ҳазор сомонӣ;

- фонди хароҷоти пешбининашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - 17000 ҳазор сомонӣ;

- хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодӣ гурӯҳбандӣ нашудааст - 66450 ҳазор сомонӣ;

аз он ҷумла:

- баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда - 12000 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 16.** Дар соли 2007 хароҷоти вазорату идораҳо, ташкилотҳо аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ ба тариқи зайл сураат мегирад:

а) Хароҷоти ҷорӣ - 1006852 ҳазор сомонӣ.

Хароҷот барои молҳо ва хизматрасониҳо - 649209 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- музди меҳнат ва хизматпулӣ - 175289 ҳазор сомонӣ;

- маблағҷудокунии ба **Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа** - 20312 ҳазор сомонӣ;

- дигар хариди молҳо ва хизматрасониҳо - 453608 ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

- пардохти хизматрасонии алоқа - 18726 ҳазор сомонӣ;

- пардохти хизматрасонии газ, барқ ва об - 13319 ҳазор сомонӣ;

- хариди таҷҳизоти камарзиш, асбобу анҷом, дигар молҳо ва хизматрасонӣ - 421563 ҳазор

сомонӣ.

Пардохти фоизҳо аз рӯи қарзҳои дохилӣ ва берунӣ - 68433 ҳазор сомонӣ.

Субсидияҳо ва дигар трансфертҳои ҷорӣ - 289210 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- субсидияҳо ба ташкилотҳои давлатӣ - 24219 ҳазор сомонӣ;

- маблағе, ки ба бучетҳои маҳаллӣ дар шакли маблағи мақсаднок дода мешавад - 167702

ҳазор сомонӣ;

- трансфертҳо ба аҳоли - 80418 ҳазор сомонӣ;

аз онҳо:

- таъминоти нафақавии сохторҳои қудратӣ ва мақомоти дигари давлатӣ - 28618 ҳазор сомонӣ;

- трансфертҳо ба ташкилотҳои хориҷӣ - 16871 ҳазор сомонӣ.

б) Хароҷоти асосӣ - 259765 ҳазор сомонӣ.

Аз ҷумла:

- хариди сармояи асосӣ - 37284 ҳазор сомонӣ;

- маблағҳои асосии марказонидашуда - 209693 ҳазор сомонӣ;

- хариди мол барои ташкили захираҳо - 9870 ҳазор сомонӣ;

- трансфертҳои асосӣ - 2918 ҳазор сомонӣ.

в) Қарздиҳӣ ва ёрдами яқвақтаина ба муҳоҷирон ва хизматчиёни давлатӣ мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - 5017 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 17.** Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007 ба маблағи 36000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 18.** Дар соли 2007 ба моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот - музди меҳнат, маблағчудокунӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, стипендияҳо, нафақаҳо, ёрдампулиҳо, чубронпулӣ барои истифодаи қувваи барқ, газ ва хизматрасонии алоқа дохил карда мешаванд.

Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои алоҳидаи хароҷот, аз ҷумла хароҷоти хизматрасонии коммуналӣ дар ҳолати набудани қарздорӣ аз рӯи онҳо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо метавонад бо тартиби муқарраргардида дар маблағгузориҳои моддаҳои хароҷот, ба истиснои моддаҳои ҳимояшаванда, тағйироти дахлдор ворид намоянд.

Фонди музди меҳнат, нафақа, стипендия дар раванди иҷрои буҷет, сарфи назар аз ҳаҷми касри буҷет, кам карда намешаванд ва иҷрои онҳо ҳатмӣ мебошад.

**Моддаи 19.** Маблағҳои махсуси вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳои аз буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда дар даромаду хароҷоти ин ташкилотҳои буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон 10 фоизи маблағҳои махсус ҳар семоҳа ба даромади буҷетҳои дахлдор, ба истиснои маблағҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, миёнаи касбӣ ва олий, инчунин маблағҳои гранту мададгорӣ (спонсорӣ), ки барои чорабиниҳои хусусияти ғайрииттиқорати дошта пешниҳод мегарданд, дохил карда мешаванд.

Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки дар ҳолати аз ҳаҷми маблағҳои дар Буҷети давлатӣ тасдиқшуда, кам ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ, дар сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва дар қисми даромад ва хароҷоти Буҷети давлатӣ тағйиротҳои дахлдор ворид намоянд.

**Моддаи 20.** Дар соли 2007 40 фоизи маблағи аз додани сертификат ба дастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва бозрасии савдои назди Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисми даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида шавад. Боқимондаи маблағи (60 фоизи) аз ҳисоби додани сертификатсия дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва бозрасии савдои назди Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон монанд, тибқи Кодекси андозаи Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда шавад.

**Моддаи 21.** Дар соли 2007 маблағҳое, ки аз ҳисоби хизматрасонии консулии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоёндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд, дар сметаи даромаду хароҷотҳои идораҳои мазкур ба ҳисоб гирифта, барои маблағгузориҳои фаъолияти онҳо равона карда шаванд.

**Моддаи 22.** Имтиёзи рафтуомад ба маҳалли гузаронидани рухсатӣ барои хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии ҳифзи Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати корҳои ислоҳии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъмини амволи махсуси назди Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як маротиба дар як сол ва танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохта мешавад.

**Моддаи 24.** Пардохти чубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбариқунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағи фонди музди меҳнат, ки тибқи Қонуни мазкур дар сметаи хароҷот барои ҳамин вазорату идораҳо тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

**Моддаи 25.** Пардохти роҳхат барои табobati санаторию фароғатии хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо тартиби муқарраргардида дар доираи маблағе, ки дар сметаи вазорату идораҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин мақсадҳо тасдиқ шудаанд, амалӣ карда мешавад.



**Моддаи 26.** Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба маблағи 162702 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон - 33411 ҳазор сомонӣ;
- Вилояти Хатлон - 67789 ҳазор сомонӣ;
- Шаҳри Ваҳдат - 9247 ҳазор сомонӣ;
- Шаҳри Роғун - 3833 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Варзоб - 3311 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Рашт - 5787 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Ҳисор - 6936 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Ҷиргатол - 4932 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Нуробод - 4242 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Рӯдакӣ - 6631 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Тавилдара - 2616 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Тоҷикобод - 3353 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Файзобод - 5275 ҳазор сомонӣ;
- Ноҳияи Шаҳринав - 5339 ҳазор сомонӣ.

Маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пардохти музди меҳнат, пардохтҳои ба он баробаркардашуда, маблағгузориҳои асосӣ ва дигар хароҷотҳо ҷудо карда мешаванд.

**Моддаи 27.** Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2008 ба маблағи 30000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 28.** Аз 1 январи соли 2007 тамоми амалиёти молиявии иҷроии буҷетҳои маҳаллӣ, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» гузаронида мешавад, ба тариқи пулакӣ амалӣ гардад. Инчунин аз рӯи ҳамаи депозитҳои мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» ҷойгир карда мешаванд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби банк ба тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ғоиз дода мешавад.

**Моддаи 29.** Аз 1 январи соли 2007 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи базаи моддию техникаӣ 20 ғоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андозҳо ва ҷаримаҳои дар рафти корҳои назоратӣ ошкоргардида ба Қумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои ҳавасмандгардонии кормандон, инкишофи базаи моддию техникаӣ ва барқарорсозии дидбонгоҳҳои гумрукӣ 60 ғоизи маблағи хирочҳои гумрукӣ ба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон раван карда шавад. Маблағҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид гардида, барои маблағгузориҳои тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 19 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбати онҳо татбиқ намегардад.

**Моддаи 30.** Ҳисобот оид ба иҷроии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2005 аз рӯи даромад ба маблағи 1433230 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 1402690 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбати хароҷот ба маблағи 30540 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Хароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2005 барои пардохти ўҳдадорихоии қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 71873 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 31.** Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад ба қисми даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2007 мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағйири ҳаҷми қасри буҷет тағйирот ворид намояд.

**Моддаи 32.** Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2007 мавриди амал қарор дода шавад.

